

БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 19, (319),
10 октябри соли 2018

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru ● www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ЧИЛДУХТАРОН МУҶАССАМАИ ОЗОДИИ МИЛЛАТ АСТ



САРРИШТАКОРОНА ИСТИФОДА
БУРДАН АЗ НЕРҲИ БАҶОМЛИ
РАСИДАН БА ИСТИҚЛОЛИЯТИ
ПУРРАИ ЭНЕРГЕТИКИСТ 2



ҚАДРИ МАРДУМ САФАР
ПАДИД ОРАД... 3



ТОЧИК МИЛЛАТИ
БОФАРҲАНГУ
ТАМАДДУНОФАР АСТ 5



ҲАДАФИ НАҲЗАТИЁНИ КУРДИЛ НИЗ
МНСЛИ БОСМАЧИХО ЗИЁЁНРО
НОБУД ҚАРДАН МЕБОШАД! 7



АКСИЯИ ХИЗБӢ
МУШКИЛОТИ СОКИНОНРО
ОСОН МЕКУНАД! 8

САРФАВУ САРРИШТАКОРОНА ИСТИФОДА БУРДАН АЗ НЕРҶИ БАРҚ ОМИЛИ ҲАРЧИ ЗУДТАР РАСИДАН БА ИСТИҚЛОЛИЯТИ ПУРРАИ ЭНЕРГЕТИКИСТ

Тавре медонем, яке аз ҳадафҳои стратегии давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. Ҷойи зикри хос аст, ки зимни баёни Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22.12.2017) қайд гардид, ки имсол дар давраи солҳои соҳибистиқлолӣ аввалин бор аст, ки маҳдудияти барқ пурра бардошта шуд ва мо ба Истиқлолияти комили энергетикӣ хеле наздик шудем. Ин дастоварду қомебии бузург боиси шуқргузории ҳар як шаҳрванди кишвар аз фазои суботу озоиштагии қомил ва ваҳдати саросарӣ мебошад.

Дар паёмади дастоварди маъмур вазифаи ҳар яке мо аз он иборат аст, ки ин сарвати бебаҳоро бо сарфаву эҳтиёткорӣ истифода бурда, ҳаққи хизматрасонии барқро саривақт ва бовиҷдонона пардозем. Пешвои миллат дар Паёми навбатӣ худ бо ишора ба ин мавзӯ қайд намуданд, ки “Истеъмолкунандагон ва тамоми сокинонро зарур аст, ки барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва истифодаи сарфакоронаи он, аз ҷумла тавассути истифодаи васеи технологияҳои каммасраф кӯшиш намоянд. Дар ин сурат мо метавонем дар се соли оянда ба истиқлолияти энергетикӣ ноил гардем”.

Бояд гуфт, самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он нишоҳаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда, ба таъмини фаъолияти муназзаму бозғамии шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. Ин ҳам дар ҳолат, ки дар Тоҷикистон нархи истифодаи нерӯи барқ дар нисбат ба дигар кишварҳо ба маротиб арзон аст. Ин мавзӯ дар Паёми навбатӣ низ зикр гардида, гуфта шуд, ки тарифи миёнаи як киловатт-соат нерӯи барқ ба аҳоли дар кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ба мисли Қазоқистон бо ҳисоб бо арзи миллии мо 30 дирам, Россия 38-40 дирам, Беларусия 44-45 дирам, Ўзбекистон 53-55 дирам, Арманистон 80 дирам буда, дар Аврупо, аз ҷумла Дания, Олмон, Белгия ва дигарҳо ҳатто 2,8-3 сомони ро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон нархи як киловатт соат барқ ҳамагӣ 19,36 дирам аст. Пас агар муқоиса кунем, аз ҳама барқи арзон дорем ва мебояд ба қадри он бирасем.

Зимнан, истифодаи мақсаднокӣ нерӯи барқ, ки имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимму стратегии давлат ба ҳисоб меравад, аз ҳар қадоми мо шаҳрвандон муносибати ҷиддӣ ва ғамхоронаро талаб мекунад.

Ҷиҳати сарфаву сарриштакорона истифода бурдани нерӯи барқ ҳанӯз 24 апрели соли 2009 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тадбирҳои иловагии истифодаи сарфачӯнаи энергия” ба имзо расид, ки дар он аз ҷумла омадааст: “Бо мақсади таъмини ҳарчи беҳтари аҳоли бо нерӯи барқ ва ба роҳ мондани истифодаи сарфачӯнаи он, инчунин баҳрабардорӣ васеъ аз асбоб ва таҷҳизоти каммасрафи барқӣ, мутабоқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2009 гузаштан ба истифодаи лампаҳои каммасрафи барқӣ оғоз карда шавад”.

Мутаассифона, ҳанӯз ҳам лампаҳои тафсон дар гардиши савдо қарор доранд ва баъзе сокинон бо дидани онҳо дар фурӯш оқибати манфии таъсирро ҷиҳати талафоти нерӯи барқ фикр накарда, харидорӣ менамоянд ва мавриди истифода қарор медиҳанд.

Аъзо ва қонибдорони хизбро зарур аст

тарғиботро дар ин самт боз ҳам қоннок намоянд ва ба ҷомеа фаҳмонанд, ки истифодаи лампаҳои тафсон ва дигар воситаҳои гармидиҳии ғайристандартӣ дар маҷмӯъ ба қори муътадили системаи энергетикӣ кишвар таъсири манфӣ мерасонад. Агар мо дар робита ба ин масъала ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ нишон диҳем, ба натиҷаҳои дилхоҳ зудтар ноил мегардем ва дар ҳамаи фаслҳои сол аз норасоии нерӯи барқ ранҷу душворӣ нахоҳем кашид.

Ҳамзамон, месазад оид ба ғоидаҳои истифода аз лампаҳои каммасраф сатҳи оғоҳии мардумро баландтар созем. Лампаҳои каммасраф



аз ҷиҳати сохт ва тарзи қор ду намуд мешаванд. Якум, лампаҳои люминестсентӣ, ки каммасраф доништа шудаанд ва қайҳо ба мо шиносанд. Ин навъи лампаҳо ҳанӯз дар даврони шӯравӣ дар истеҳсолот пайдо шуда, мавриди истифода қарор доштанд. Дар қорхонаҳо, толорҳо, роҳравҳо ва ҳонаҳои истиқоматӣ аз онҳо пеш ҳам истифода мебуданд. Дар солҳои 70 ва 80-и асри гузашта бузургтарин ширкатҳои истеҳсоли таҷҳизоти барқии Аврупо ба истеҳсоли ин лампаҳо оғоз карданд. Дуввум, лампаҳои диодӣ, ки мо лампаҳои каммасраф гуфта, пеш аз ҳама онҳоро дар назар дорем.

Ин намуд лампаҳо аз лампаҳои тафсон фарқ доранд. Онҳо аз чанд ҷиҳат беҳатаранд. Барои муқоиса лампаҳои тафсон аз то 200 Вт қувваи қараён талаб намуда, ҳар лампа 1000 соат муҳлати истифода дорад. Лампаҳои люминестсентӣ аз 18 то 58 Вт қувваи қараён гирифта, 8 000 соат қор мекунад. Лампаҳои диодӣ аз 0,07 то 50 Вт қувваи қараёнро талаб намуда, то 100 000 соат қор мекунад. Ғайр аз ин, рӯшноии ин гуна лампаҳо ба рӯшноии рӯз наздик буда, ба узви босира зарар надорад. Лампаҳои диодӣ ва люминестсентӣ он вақт ба муҳит зарарнок мешаванд, ки шикананд ё аз қор бароянд. Дар асл онҳо хеле мустаҳкам буда, дуру дароз қор мекунад. Муҳлати қорлатнокӣ дар истифодаи онҳо 5 сол ва муҳлати хизматшон 10 солро ташкил медиҳад. Тавре мутахассисон таҳлил намуданд, дар сурати истифодаи 8 лампаи каммасраф дар як сол хароҷоти умумии аҳоли ба 506 миллион киловатт-соат баробар мешавад, яъне иваз намудани лампаҳои тафсон ба каммасраф танҳо аз ҳисоби аҳолии кишвар 3 миллиарду 120 миллион киловатт соат нерӯи барқ сарфа мешавад, ки ба ҳаҷми истеҳсоли нерӯҳои барқии обии дорои иқтидори 810 мегаватт баробар аст.

Ин нишондиҳандаҳо баёнғари онанд, ки мо зимни пурра гузаштан ба лампаҳои каммасраф аз хароҷоти беҳудаи нерӯи барқ пешгирӣ намуда, аз ин ҳисоб ва аз ҳисоби қори дарозмуддаташон ба бучаи оилавӣ манфиат меорем.

Ҳамзамон, омили дигаре, ки дар ҷомеа ба қашм

мерасад ва ниҳоят таассуфовар аст, ин истифодаи нерӯи барқ бе ҳисобкунакҳои барқӣ ва ё ба таври пинҳонӣ қашидани ҳаҷми барқ ба манзилҳои истиқоматӣ мебошад. Ҳамарӯза аз тарафи мақомот дахҳо ҳолати истифодаи ғайриқонунӣ нерӯи барқ ва ба истилоҳ барқдӯзӣ ба қайд гирифта шуда, баъзеи онҳо аз тариқи шабакаҳои телевизионӣ низ намоиш дода мешаванд, ки дар шаъни миллати бофарҳанги мо намебад. Бахусус, ҷун 90%-и сокинони Тоҷикистонро пайравони дини Исломи ташкил медиҳанд, анҷоми ҷунин амалҳо таъҷҷубовар аст. Зеро ҳар як мусалмон медонад, ки гармии нерӯи барқ ва равшании он

ҳузури руҳи қон буда, дар айни замон руҳи қони мо амнати Парвардигор аст. Яъне анҷоми ҷунин амалҳои ношоиста ин худ хиёнат ба амнати Худованд мебошад. Дар воқеъ, ҷунин муносибат ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва ҳам аз лиҳози маънавию динӣ ғайри қобили қабул аст ва бояд фавран ислоҳ карда шавад. Дар ақси ҳол, аз тарафи сардори оила анҷом ёфтани ҷунин амалҳои ношоиста дар баробари ҳисороти молӣ ба бучаи давлат, ҳамзамон ба руҳияи маънавий ва сатҳи тарбияи ахлоқии фарзандон низ таъсири манфӣ мерасонад. Падару модарон бояд дар қунанд, ки бо ин амали худ фарзандони наврасу ҷавони худро дар руҳияи қонуншкани ва дуздиву фиреб ба воя мерасонанд, ки ҷунин рафтор дар ду дунё оқибатҳои манфиоро дар пай

дорад.

Дар робита ба ин масъала сохторҳои хизбӣ ва фаъолони ҷомеаро зарур аст ҳиссаи арзандаи ҳудро гузошта, қорҳои зеринро анҷом диҳанд:

-Ба дарки ҷомеа расонанд, ки истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва саривақт супоридани ҳаққи он боиси рушди соҳаи энергетикӣ кишвар гашта, омили доимо таъмин будани гармиву рӯшноӣ дар ҳонаҳои ҳар яке мо мегардад;

-Истифода аз технологияи каммасраф, ҳусусан лампаҳои каммасрафро дар миёни ҷомеа ташвиқу тарғиб намуда, дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдор ҷиҳати аз муомилот пурра гирифтани лампаҳои тафсон ва лампаҳои каммасрафи сифатшон паст мусоидат намоянд;

-Дар рафти анҷом додани қорҳои хайру саҳо ба оилаҳои қамбизоат дар баробари дигар маводи ниёзи аввалия, инчунин лампаҳои каммасраф тақдим созанд;

-Назорати қамъиятиро ҷиҳати пешгирӣ аз истифодаи лампаҳои тафсон ва дигар технологияи нодуруст бо қалби фаъолони ташкилотҳои ибтидоии хизбӣ дар деҳаву маҳаллаҳо ба роҳ монанд;

-Ҷиҳати пешгирӣ аз пинҳонӣ қашидани ҳаҷми барқ ба манзилҳои истиқоматӣ ва бе ҳисобкунакҳои барқӣ истифода бурдан аз нерӯи барқ миёни ҷомеа қорҳои тарғиботӣ баранд ва ғайра.

Моро зарур аст пеш аз ҳама ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бирасем, дар сари қанбари мошини вазнин нишастану маҷрои дарёро ба хотири бунёди сарғаҳи нерӯҳои барқии обии Роғун дигар қарданашонро пешӣ назар орем, фикри имрӯзу ояндаи худу фарзандонамонро намуда, дар рушди соҳаи энергетикаи кишвар бо ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ саҳм гузорем.

Абдулло РАҲМОНЗОДА,
раиси Қумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

ҲАДАФҲОИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ДАР АМАЛ ТАТБИҚ ГАРДИДА ИСТОДААНД



Бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушонӣён Сатторова Мунаввара ва мудирӣ шуъбаи кор бо занон ва ҷавонони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Дилафрузи Абдулло бо мардуми хунарманди деҳаи Навкори ҷамоати деҳоти Сарвати Истиклоли ноҳияи Кушонӣён вохӯрӣ баргузор гардид.

Масъулин кайд карданд, ки мо дар самти дар руҳияи мардум тақвият додани хунармандиву бунёдкорӣ, тарзи омода сохтани таомҳои миллӣ ва ҷалби бештари сайёҳон ба давлати азизамон-Тоҷикистон диққати махсусро равона намудаем.

Дар баробари андешаронӣ раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушонӣён Сат-

торова Мунаввара атрофи ходисаи фочиабору нагини гурӯҳи муташаккили ҷинойтпеша, ки бо фармоиши нахзатиён дар куштори 4 нафар сайёҳони хоричӣ дар ноҳияи Данғара даст заданд, ҳарф зада, мардумро бори дигар аз хавфу хатарҳои ташкилотҳои террористиву экстремистӣ огоҳ намуд.

Дар охир иштирокдорон амали сангину нанговари гурӯҳи авбошони ҳайвонсиратро, ки намохоҳанд Тоҷикистони мо ободу зебо ва зиндагии мардум оромӣ осуда бошад, қотёна маҳкум карда, ба ҳамлаи қотилон нафрат хонданд.

н. КУШОНИЁН

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАШАККУЛИ АҶФОРУ МАЪНАВИЁТИ ҚОМЕА МАСЪУЛ АСТ

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чалолиддини Балхӣ дар доираи нақшаи тасдиқгардида дар самти шиноҳти фарҳанги миллӣ дар маҳаллаи Айнии ҷамоати деҳоти Навобод бо сокинон ҷорабинии фарҳангӣ баргузор намуд.

Тавре дар рафти ҷорабиниҳо кайд гардид, хунарҳои миллӣ натавонанд меъроси таърихиву бадеӣ, балки қисми муҳими фарҳангӣ-маънавии замони муосир маҳсуб меёбанд.



Дар ҷорабинии мазкур ҷамаи сокинон саҳми босазои худро гузоштанд. Ҷавондухтарон низ бо нақшу нигори ҷакандӯзӣ, қурокдӯзӣ, мӯйбофӣ, занони рӯзгордида бошад бо хӯрокҳои миллӣ, шакароб,

қурутуб, отала, қалама ва намоиши хунарҳои миллӣ, ки аз бобову бибихо ба меърос мондаанд ва дигарон бо рақсу сурудоҳои дилнишин дар баргузори ҷорабинӣ саҳм гузоштанд.

н. Ч.БАЛҲӢ

ТОҶИКИСТОН САРЗАМИНИ САЙЁҲӢ ВА ХУНАРМАНДИСТ



Дар доираи чадвали баргузори суҳбату вохӯриҳо дар деҳаи Гулободи ҷамоати деҳоти Даҳана бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб Валиева Саъбагул ва дигар шахсон расмӣ намоиши хунарҳои мардумӣ баргузор гардид.

Зимни суҳбаронии худ Валиева Саъбагул кайд

кард, ки дар асл Тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ ва хунармандӣ мебошад. Эълон шудани соли 2018 Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ аз ҷониби Пешвои миллат аз як тараф боиси ободу зеботар гардидаи мавзёҳои сайёҳии кишварамон шавад, аз тарафи дигар барои эҳё ва зинда гардонидани хунарҳои хонагӣ,

густариш додани урфу одат ва анъанаҳои неки ниёгонамон ва дар ин замина бедор кардани завқи мардум ба хунарҳои дастӣ, ҷалб намудани ҷавонон ва занҳои хонашӣ ба истеҳсолоти хонагӣ мусоидат менамояд.

Инчунин, таъкид гардид, ки барои инсонӣ бохунар аз ҳама ҷизии гарон ва муқаддас ин хунари волояш мебошад, зеро аз рӯи хунараш дар байни қомеа эҳтиромӣ хоса дошта, дар ободиву пешравии Ватани худ, бо хунари дастон ва омӯзонидани хунари худ ба шогирдон саҳми арзанда мегузорад.

ш. КҶЛОБ

ТАРҒИБУ ТАШФИҚИ ФАРҲАНГИ СУЛҲПАРВАРОНАИ ТОҶИҚОН ЯКЕ АЗ ҲАДАФҲОИ АСЛИИ МО ҲИЗБИЁН АСТ

Вохӯрии навбатии кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ дар деҳаи дурдасти Пахтакори ҷамоати деҳоти Худӯёр Раҷабов бо сокинони маҳал баргузор гардид.

Дар вохӯрии мазкур корманди масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Гулрухсор Мирзоева, вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шоева Зарафшон иштирок ва баромад намуданд.

Зимнан, Гулрухсор Мирзоева оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва Соли тақвияти робита бо маҳал суҳбаронӣ намуда, кайд кард, ки тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ягонагии халқ, пайдорӣ ва инкишофи арзишҳои моддию маънавии ҷамъият, тағйирнопазирии сохти конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, устувор



гардонидани фаъолияти ниҳодҳои давлатдорӣ, таҳким ва самаранокӣ кори онҳо, таъмини рушди устувори истиқлолият, пирӯзӣ ва мубориза бар зидди ҷинойткорӣ, аз ҷумла терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир ва амалҳои коррупсионӣ аз самтҳои муҳимми фаъолияти сохторҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон буда, мо Ҳизбиёни низ бояд саҳми арзанда гузорем.

Ҳамзамон, Шоева Зарафшон иброз намуд, ки барои мо шаҳрвандони Тоҷикистон сулҳу суботи

сиёсӣ ва Ваҳдати миллӣ арзишҳои бузурганд ва тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳпарваронаи тоҷикон яке аз ҳадафҳои аслии мо мебошад.

Баъдан, бонувони хунарманди деҳаи мазкур Ятимова Оламбӣ ва Ятимова Гулбута хунарҳои дастии хешро, аз қабилӣ қурокдӯзӣ, зардӯзӣ, гулдӯзӣ, либосҳои миллии хоси занони тоҷик ва тоҷикҳои зебои тоҷикона ба маърази тамошо гузоштанд.

н. ВОСЕЪ



ИРОДАИ МАТИНИ ХАЛҚИ ВАТАНДҶУСТУ ВАТАНПАРВАР ПЕШИ РОҲИ АМАЛҲОИ ХУДҲОҲОНАИ ГУРҶҲОИ МАНФИАТжРО ГИРИФТ

Замоне расидааст, ки гурӯҳҳои бадҳоки миллат даст боло бардошта, иқрошаванд, ки ин халқу миллат ҳеч гоҳ сар ҳам намекунад ва иҷозат намедихад, ки пойи ноҳалафе ба ҳоки ин сарзамини аҷодӣ ва соҳибтамаддун гузошта шавад.

Тибқи нақша-ҷорабинии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара дар ташкилоти ибтидоии Ҳизбии «Нури Истиқлол»-и Донишгоҳи давлатии

Данғара хониши сиёсӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби доир карда шуд.

Зимни вохӯрӣ оид ба мавзӯҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ба Ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ террористӣ, эҳё ва рушди хунарҳои мардумӣ, қорҳои созандагӣ ободкорӣ, тарбияи ватандӯстиву ҳештаншиносии миллии ҷавонон ва моҳияти Истиқлолияти давлатӣ мубодилаи афкор карда шуд.

Дар вохӯрии мазкур зикр гардид, ки бо дарназардошти ҷунун натиҷагирӣ, ки аз таҳлилҳо ва амалҳои худхоҳона гурӯҳҳои манфиатҷӯ бармеоянд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ қушиш намуданд, ки ба ғаразҳои нопоки худ расанд,

аммо иродаи матини халқи ватандӯсту ватанпарвар, дорони хувийат ва шуҷоати миллӣ таҳти сарвари фарзанди фарзонаи миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нагузошт, ки амалҳои бадхоҳонаи худро дар ин сарзамин пиёда намоянд.

н. ДАНҒАРА

ИҚДОМҲОИ СОЗАНДАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БА ХОТИРИ ПЕШРАФТИ РҶЗГОРИ МАРДУМ АСТ

Тибқи нақшаи қорӣ ва чадвали баргузори мулоқоту вохӯриҳо бо иштироки кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ваҳш дар ташкилоти ибтидоии «Ҷавонӣ»-и ҷамоати деҳоти Ваҳдат бо сокинони маҳалла доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ дар мавзӯи «Рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ» ҷорабинии фарҳангӣ доир карда шуд.

Дар ҷорабинии мазкур фаъолзанону духтарони деҳот намоиши хунарҳои дастии худро, аз қабилӣ қурокдӯзӣ, гулдӯзӣ, ҷуроббофӣ, ва дигар намуди хунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд.

Сараввал Мардонова



Сайёра дар назди хозирин ба суҳан баромада, ибродошт, ки ба хотири боло бурдани сатҳу сифати зиндагии сокинон Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018-ро дар кишвар ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон намуданд. Пас аз

суҳаронии судманд масъулин аз намоиши хунарҳои мардумӣ, ки хунармандони завқманди маҳалла ба намоиш гузошта буданд, дидан карда ба хунари маҳорати волои хунармандони ҷирадасту хушсалика баҳои баланд доданд.

н. ВАҲШ

ОЗМУИ «АРМУҶОНИ ХАТЛОНИ» ХУНАМАНДОНИ ҶАВОНРО МУТТАҲИД КАРД



Тибқи чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ дар ташкилоти ибтидоии Ҳизбии деҳаи «Истиқлоли» ҷамоати деҳоти ба номи Гардӣ Гулмуродов оид ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва озмуни Ҳизби таҳти унво-

ни «Армуҷони хатлонӣ», ҷорабинӣ баргузор гардид. Ҷорабинии Ҳизби Ҷомӯи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, муовини раиси ҷамоати деҳоти Гардӣ Гулмуродов Шоназриев Мирзо ва вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Дӯстӣ Чориева Тамара аз наздик дидан намуданд.

Дар қисмати сиёсӣ

ҷорабинӣ масъулин атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, Соли тақвияти робита бо маҳал, огоҳонидани мардум аз хавфу хатарҳои ҷаҳони муосир ва амалҳои террористии ТҶЭ ҲНИ суҳаронӣ наму-

данд. Дар охир бори дигар хотирнишон гардид, ки таваҷҷуҳи мардум нисбати ғамхориҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёд гардида, сокинон дар рушди Ватан саҳми бештар гузошта истодаанд.

н. ДҶСТӢ

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ҲИЗБИ МАРДУМӢ МЕБОШАД

Дар ташкилоти ибтидоии Ҳизбии «Нурафкан» тибқи чадвали баргузори хониши сиёсӣ вобаста ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардида, дар ин вохӯрӣ мудирӣ шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуот Ализода Одил иштирок намуд.

Зимнан Ализода Одил ба суҳан баромада, оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби ҳарф зада, кайд намуд, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳизбест, ки ба-

ро мардуми Тоҷикистон мебошад. Ҷояи аслии ин ҳизб низ он аст, ки тамоми шаҳрвандон барои таҳкими давлатдорӣ миллӣ қушиш намоянд ва бо қувваи пешбарандаи Ҳизби созандаву бунёдкор муттаҳид шаванд.

Сипас, дар идома самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум дар мавриди хатарҳои терроризму экстремизм бо мақсади пешгирии шаҳрвандон, алаҳқусус ҷавонон аз Ҳизбу ҳаракатҳои дар Тоҷикистони мамнуъӣ



ифротиро баррасӣ наму-

ш. БОҲТАР

ОБОДИВУ ШУКУФОИИ ВАТАН ҚАРЗИ ШАХРВАНДИИ МОСТ



Дар деҳаи Шулулуи ҷамоати деҳоти Балхоби ноҳияи Мӯъминобод бо сокинони деҳаи мазкур тибқи қадвали баргузори мулоқотҳо бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ воҳӯрӣ баргузор гардид.

Дар воҳӯрӣ мудири шуъбаи таълим, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Мӯъминобод Рамазон Ҳайдаров ва раиси ҷамоати деҳоти Балхоби Л.Холова иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Зимнан Рамазон Ҳайдаров дар назди ҷамъомадагон оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, шарҳу тавзеҳи нуктаҳои асосии Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати дохиливу хориҷии кишвар, Соли тақвияти робита бо маҳал, тарғиби либоси миллий, тарбияи ҳарбӣ- ватандӯстии ҷавонон ва сафарбар карда-

ни ҷавонони синни давъати ба хизмати Ватан-Модар, пешгирии шомилшавии занону ҷавонон ба хизбу ҳаракатҳои ифротӣ, мубориза бар зидди терроризм, пешгирии гавриши ба хизбу ҳаракатҳои дар кишвар мамнуъи ТЭТ ҲНИ ва гурӯҳи 24, расидан ба кадрҳои дастовардҳои беназири Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллий андешаронӣ қарданд.

Инчунин, дигар баромадкунандагон низ роҷеъ ба масъалаҳои болозикр андешаҳои хешро баён дошта, аз онҳо давъат ба амал оварданд, ки дастаҷамъона сахм гузоштан дар қорҳои созандагиву бунёдкорӣ қарзи фарзандии ҳар яки мо мебошад.

н. МӯЪМИНОБОД

НЕСТ БОД ТЕРРОРИЗМИ МАРДУМФИРЕБУ ХАТАРЗО!

Бо мақсади иҷрои нақша-ҷорабиниҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун миёни аъзои ташкилоти ибтидоии «Маркази назорати давлатии санитарии эпидимологӣ»-и ноҳия воҳӯрии судманди хизбӣ перомунӣ мавзӯи «Баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум аз хатари терроризму экстремизм ва роҳҳои ҷалби шаҳрвандон ба ташкилотҳои экстремистиву террористӣ» бо иштироки мудири шуъбаи таълим, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун Фарҳод Обидзода доир гардид.

Зимни баргузори воҳӯрӣ Фарҳод Обидов атрофи мавзӯи болозикр муфассал суҳанронӣ намуда, аз ҷумла



қайд кард, ки ҷавонони имрӯзаӣ мо аз таълиму тарбияи рости ба қачфаҳмию тундравӣ пайравӣ намуда, баъзе аз фарзандони сокинони ноҳияи мо бошад аз сустиродагӣ фирефтаи ташкилотҳои террористӣ-экстремистӣ шуда, аз муҳоҷирати меҳнати Русия тариқи давлати Туркия ба хоки чангзадаи Сурия гузашта, ба дигар хизбу ҳаракатҳои иртиҷой шомил гардидаанд. Маҳз таълимоти бардурӯғи мочароҷуёни

ифротӣ аст, ки ҷавононро бо усули мағзшӯӣ, ақли онҳоро коста мегардонанд шомили ҳаргуна ташкилотҳои террористӣ экстремистӣ месозанд.

Аз ин рӯ, мо тоҷикстониёнро месазад, ки чиҳати пешгирии гавриши ҷавонон ба дигар хизбу ҳаракатҳои тундрани динӣ-мазҳабӣ дар таълиму тарбияи насли наврас бетараф набошем.

н. ЧАЙХУН

ХУНАРМАНД ҲАМА ҶО АРҶМАНД АСТ!



Дар деҳаи Зафарободи ҷамоати деҳоти Панҷоби ноҳия бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Давлатҷон Ғаффорзода ҷорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ бахшида ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ баргузор гардид.

Меҳмонон аз хунарҳои мардумии сокинони деҳа, ки ба рангу шаклҳои гуногуни хунармандӣ ба намоиш

гузошта буданд, дидан намуда, ба онҳо барои боз ҳам ривочу равнақ додани соҳа тавсияҳои судманд доданд.

Баъдан Давлатҷон Ғаффорзода бо ҷамъомадагон дар бораи риояи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», фаёл гар-

донидани шаҳрвандон ва ҷалби бештари онҳо ба соҳибкорӣ, хочагидорию хунарҳои мардумӣ ба хоштиро кардани шиддати бекорӣ ва фаро гирифтани сокинон ба шуғл ва аз ин ҳисоб паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар маҳал суҳбат намуд.

Дар охир суҳанронҳои судманди хизбиёнро сокинони маҳал ҳамачониба дастгирӣ карда, чанде аз онҳо ибраз доштанд, ки дар густириш бахшидани анъанаҳои неки ниёгон ва омӯзонидани касбу хунарҳои мардумӣ ба насли наврасу ҷавонон сахм хоҳанд гузошт.

н. ХАМАДОНИЙ

АЪЗОИ ТҶҶ «СОЗАНДАГОНИ ВАТАН» ПЕШОҲАНГИ ҶАВОНОН ДАР ҚОРҲОИ СОЗАНДАГӢ ВА ДАРКИ СИЁСАТИ СОЗАНДАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МЕБОШАНД

Бо ташаббуси қорамандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин дар деҳаи Лангар бо сокинону ҷавонон ва фаёлонии хизб атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбӣ ва бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ воҳӯрӣ доир гардид.

Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин Назарзода Толибҷон дар бораи Соли рушди сайёҳӣ ва



хунарҳои мардумӣ, баргузори ҷорабиниҳои фарҳангӣ ва намоиши хунарҳои мардумӣ суҳанронӣ намуда, ибраз дошт, ки бештари ҷамъомадагонии ҷорабиниҳои имрӯзаро хунармандони номдору хушзавқи деҳа

ташкил медиҳанд. Мавсуф дар идома афзуд, ки хифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ вазифаи ҳар шаҳрванди ватандӯст ва бонангу номуси кишвар мебошад.

н. Ш. ШОҲИН

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

Дар асоси нақша-ҷорабиниҳои таълимӣ-тарғиботӣ Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кубодиён бо мақсади тарғиби урфу одат ва анъанаҳои мардумӣ дар деҳаи Пакалаи ҷамоати деҳоти ба номи Ишмурад



ЭҶӢИ УРҶУ ОДАТ ВА АНЪАНАӢОИ НЕКИ МАРДУМӢ БО МАҚСАДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИВУ МАЪНАВИИ ҶОМЕА

Ниёзови ноҳия ҷорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ бо намоиши хунарҳои мардумӣ баргузор карда шуд.

Дар ҷорабиниҳои мазкур мудири шуъбаи таълим, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кубодиён Абдуллоев Ваҳобиддин иштирок намуда, аз дастовардҳои хунармандони деҳаи Пакала дидан кард.

Дар ҷорабинӣ хунарҳои сӯзанидӯзӣ, қурокдӯзӣ, гулдӯзӣ, қурпачадӯзӣ, намоиши либосҳои миллий ва маҳсулоти кишоварзӣ ба намоиш гузошта шуда буданд, ки ҳамагон аз дидани намоишгоҳ як ҷаҳон таасуроти нек бардоштанд.

Абдуллоев Ваҳобиддин

оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, рушди хунарҳои мардумӣ ва ҷалби сайёҳон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳан намуда, афзуд, ки дар Паёми имсолаи худ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди сайёҳиро яке аз самтҳои афзалиятнок арзёбӣ намуда, ибраз доштанд, ки «Сайёҳӣ яке аз самтҳои муҳими ба шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсоли, инчунин муаррифкунандаи таърихӣ фарҳанг, табиат ва анъанаҳои нек ба

ҳисоб меравад». Ҳамин тавр дар заминаи таҳлили имкониятҳои мавҷуда ва баёни тақлифҳои ибраз доштанд, ки «Бо мақсади таракқӣ додани соҳаҳои сайёҳӣ, муаррифии шоиности имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллий дар арсаи байналмиллалӣ, инчунин ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ пешниҳод менамоем, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон карда шавад».

Дар охири воҳӯрӣ аз иштирокчиён давъат ба амал оварда шуд, ки хушғирии сиёсиро аз даст надода, бо меҳнати ҳалол дар ободони кишвари азизамон сахмгузор бошанд.

н. ҚУБОДИЁН

ТОҶИК МИЛЛАТИ БОФАРҲАНГУ ТАМАДДУНОФАР АСТ



Дар доираи ҷадвали баргузори суҳабату воҳӯроҳу дар нимсолаи дуоми соли ҷорӣ дар ташкилотҳои ибтидоии «Айни»-и маҳалаи Энергетик, «Баҳор»-и қўҷаи Баҳор, «Сомонӣ»-и қўҷаи Сомонӣ шаҳри Норақ бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Норақ Кумриниссо Гулмуродзода ҷорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ баргузор

гардид. Дар ҷорабинӣ занону бонувони хунарманд хунарҳои дастии хешро ба маърази тамошо гузошта, аз ҷониби иштирокдорон бо хушнудӣ пазируфта шуданд.

Зимни воҳӯрӣ Кумриниссо Глмуродзода дар назди ҷамъомадагон оид ба рушди хунарҳои мардумӣ

ва қорҳои хонагӣ, сафари қорни Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий- Пешвои миллат, Раиси муаззами хизб мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷум-хурии Ўзбекистон, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, Соли тақвияти робита бо маҳал ва Даҳсолаи байналмиллалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» андешаронӣ карда, инчунин дар идома озмунҳои хизбӣ ва роҳандозии Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Яқҷоя ҳал мекунем!» мавриди баррасӣ қарор дод.

н. НОРАҚ

2018 – СОЛИ ТАРҶИБИ АНЪАНАӢОИ НЕКИ НИЁГОН

Дар ташкилоти ибтидоии хизбӣ «Мавҷи дарё»-и деҳаи 25-солагии Тоҷикистони ҷамоати деҳоти Ғайрат ҷорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ баргузор гардид.



Дар ҷорабинӣ намунаи гуногуни хунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуданд, ки аз ин намоишгоҳ иштирокдорон

дидан карда, ба хунару маҳорати хунармандони чирадаст баҳои хуб доданд. Баргузорию чунин ҷорабиниҳои фарҳангӣю

сиёсӣ дар ҳудуди ноҳияи Фарҳор бо ҷалби фаёлон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ бо маром идома доранд.

н. ФАРҲОР

ТАТБИҚИ ОЗМУНӢОИ ХИЗБӢ ДАР МАҲАЛ



Бо эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ бори дигар мавқеъ ва манзалати зан-модари тоҷик баланд бардошта шуда, имсол бонувони хунарманди Тоҷикистон

шукргузори аз давлати таълимӣ суботи ҷовидона намуда, хунарҳои мардумии хешро тақвият бахшида истодаанд.

Чанде қабл бо мақсади тарғиби арзишҳои миллий дар Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва тақвият бахшидани робита бо маҳал дар деҳаи Қулободи ҷамоати деҳоти Чоргул ҷорабиниҳои сиёсӣю фарҳангӣ роҳандозӣ гардида, дар ҷорабиниҳои мазкур намояндагонии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, намояндагонии беморхонаи марказии ноҳия Иззатуллоева Сайёра ва Алифова Ҷаҳонбек иштирок ва оид ба масъалаҳои мурабӣю рӯз андешаронӣ намуданд.

Муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия

Саёҳат Абдуллоева зимни суҳанронии хеш занону бонувонро барои иштироки фаёлона дар озмунҳои «Тарроҳи бехтарин», «Маликаи Хатлон», «Армуғони хатлонӣ», «Бехтарин намоиши хунарҳои мардумӣ» ва «Бехтарин доиркунандаи ҷорабиниҳои сатҳи маҳал» давъат намуда, таъкид ба амал овард, ки ғолибони озмунҳоро тухфаҳои арзишнок ва маблағҳои пулӣ интизор аст.

Дар охир аз ҷониби бонувони хунарманди деҳаи Қулобод хунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда, аз ҷониби намояндагонии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия бо хушнудӣ пазируфта шуданд.

н. ЁВОН

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

ЭЪЛОН ШУДАНИ АКЦИЯВУ ОЗМУНҲОИ ҲИЗБӢ БОИСИ ХУШҲОЛИИ СОКИНОНИ МАҲАЛ ГАРДИД



Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ бо мақсади дастгирии моддиву маънавий ва хавсаманд намудани сокинон ба корҳои хонагӣ ва эҳёи хунароҳои мардумӣ байни ҷавонони завқи баланди эҷодкоридошта ва ба ин васила дарёфти хунармандон озмуноҳои «Бехтарин намоиши хунароҳои мардумӣ», «Армуғони хатлонӣ», «Маликаи Хатлон», «Тарроҳи Хатлон» ва «Бехтарин доиркунандаи чорабинӣ сатҳи маҳал» эълоншударо натиҷагирӣ карда истодаанд.

Бошандагони маҳаллаи Сармантой-1 озмуноро бо хушудӣ пазируфта, баргузори чорабиниҳои вобаста ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумиро бо шавқу завқи зиёд ташкил намуданд.

Дар чорабинӣ масъулони Кумитаи иҷроия, намоёндагони Макомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вакилони Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон

иштирок доштанд. Дар чараёни баромадҳои оид ба муҳтавои самтҳои афзалиятноки фаёолияти ХХДТ ва анҷом додани корҳои хайру саҳо чихати дар амал татбиқ намудани Аксияи тарғиботӣ-амалии Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон «Якҷоя ҳал мекунем!» андешаронӣ карда шуд. Ҳамзамон, оид ба Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастовардҳои 27-соли даврони соҳибхитории кишварамон баромадҳо шунида шуд.

Вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Панҷ аз ҳавзаи нтиҳоботии №23 Абдулҳаев Абдухалил оид ба қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳарф зада, қайд намуд, ки иҷрои ин қонунҳои муҳими давлатӣ, ки бешак ба бехтар шудани шароити зиндагии ҳар як оила аст, қарзи шахрвандии

ҳар як сокини кишвар мебошад.

Мақони чорабиниҳои сиёсий бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ бо шиору оғозҳои Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон сокинони маҳал, аз қабили кашададӯзҳои гуногун, маҳсули хунари қандакорӣ, оҳангарӣ, таомҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ оро дода шуда буд.

Қобили қайд аст, ки чихати амалӣ гардонидани дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чихати ҳаллу фасли мушкилоти мардум ва дар ин замина сафарбар кардани аҳоли ба созандагиву бунёдкорӣ, инчунин фаъл гардонидани онҳо дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда аз роҳи тарғиби дуруст сафарбар намудани корҳои хайру саҳо ва дар ин ростро роҳандозӣ намудани Аксияи тарғиботӣ-амалии Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон «Якҷоя ҳал мекунем!» бо тасмири сокинони маҳаллаи Сармантой-1 дар маркази деҳа майдончаи хурди варзишӣ сохта ба истифода дода шуд, ки ин амали хайр боиси хушнудии ҷавонон гардид.

н. ПАНҶ

МОДАРОН ҲУНАРОМӢЗИ ДУХТАРОН ҲАСТАНД

Дар доираи чадвали баргузори вохӯриву мулоқот дар корхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю маҳаллаҳои ноҳияи Хуросон бо иштироки муовини раис-мудири шӯъбаи ташкилӣ ва баҳисобгирии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон Азизова Сабоҳат ва раиси деҳаи Шевченко ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаёолияти Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон, Соли тақвияти робита бо маҳал ва татбиқи Аксияи тарғиботӣ-амалии Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон «Якҷоя ҳал мекунем!» вохӯрӣ бар-



гизор гардид.

Дар вохӯрӣ Азизова Сабоҳат дар баробари тарғиби самтҳои афзалиятноки фаёолияти ХХДТ, хизмат дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мактаби ҷасорату мардонагӣ, ки яке аз самтҳои афзалиятноки фаёолияти ХХДТ ба ҳисоб мераванд, иброи андеша намуда, зикр кард, ки хиз-

мати Ватан -Модар барои ҳар як ҷавонмарди худогоҳу бедордил чихати хифзи оромиву осудагии мардум ва хифзи марзу буми кишвар қарзи фарзандӣ мебошад. Аз ин рӯ, ҷавонони бонангу номуси моро лозим аст, ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ рафта, қарзи фарзандии худро дар назди давлату миллат адо намоянд.

н. ХУРОСОН

СОЛМАНДОН ТАҶРИБАИ ХУДРО ДАР РОҲИ ТАРБИЯИ ҶАВОНОН САРФ МЕКУНАНД!



Бо мақсади амалигардонии чадвали вохӯриву мулоқотҳо дар ташкилоту муассисаҳо ва деҳаю маҳаллаҳо ин навбат дар ташкилоти ибтидоии «Сипарони Ватан»-и ноҳияи хониши сиёсий дар мавзӯи баланд бардоштани маърифат ва масъулияти шахрвандон бо мақсади пешгирӣ аз пахншавии беморихонии сироятӣ, пешгирии воридшавии шахрвандон ба ташкилотҳои экстремистии террористӣ баргузор гардид. Дар он қордонони масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизб иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Зимнан масъулин дар назди ҷамоатадагон оид ба самтҳои афзалиятноки фаёолияти ХХДТ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз беморихонии сироятӣ, муқориза бо коррупсия ҳамчун зухуроти номатлуб дар ҷомеаи имрӯза, сайқал додани касбу хунароҳои мардумӣ

н. ШАҲРИТУЗ



ХХДТ РОҲБАРУ РАҲНАМОИ МАРДУМ ДАР САМТИ РУШДИ АНДЕШАИ МИЛЛӢ МЕБОШАД

Тибқи чадвали тасдиқгардида бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ Муҳаммадҷон Қалимов ва бо қалби вакилони Маҷлиси вакилони маҳаллӣ дар муассисаи таълимии №62-и ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо коллективи омӯзгорон, аъзонҳои кумитаи падару модарон, алаҳқусус ҷавонони маҳал вохӯрии судманд гузаронида шуд.

Зимни вохӯрӣ баромадкунандагон дар бораи самтҳои афзалиятноки фаёолияти ХХДТ, баланд

бардоштани сатҳи оғоҳии мардум дар мавриди хатарҳои терроризм экстремизм бо мақсади пешгирӣ аз қалби шахрвандон ба ташкилотҳои экстремистии террористӣ, тақвият бахшидани дӯстӣ байни миллатҳо, алаҳқусус тоҷикӣ-ӯзбекӣ дар доираи сиёсати сулҳу ваҳдати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва ҳамчунон дар асоси ҳамкориҳои судманди Ҷумҳурии Тоҷикистону Ёзбекистон, пардохти намудҳои гуногу-

ни андозҳои хифзи иҷтимоӣ, қалби ҷавонони синну соли даъватӣ ба хизмати Ватан-Модар, муқовимат бо коррупсия, дар бораи фаёлгардонии шахрвандон ва қалби бештари онҳо ба соҳибкорӣ, хоҷагидорӣ кишоварзӣ ва қорҳои хонагӣ хунароҳои мардумӣ, пешгирӣ аз бегонепарастии майл ба фарҳанги бегона бо мақсади хифзи

хувияту асолати миллӣ, моҳияти қонунҳои миллӣ ва дуруст сафарбар кардани қорҳои хайру саҳо ба хотири рушди иқтисодӣ иҷтимоӣ ва маънавият фарҳангии ҷомеа, бо дастовардҳои арзандаи меҳнати истиқбол намудани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳанронӣ намуд.

Дар охири ҷомеаи намоёндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» ба ҳозирини шӯъроҳи ватандӯстона кироат гардид.

н. А. ҶОМӢ

ДАР ДОИРАИ АКЦИЯИ ҲИЗБИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» СОКИНОН БА ОБИ НӢШОКӢ ТАЪМИН ГАРДИДАНД

Санаи 09.10.2018 дар ноҳияи Балҷувон дар доираи аксияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» раиси ташкилоти ибтидоии Ҳизби «Қорҳои нафтӣ ва газӣ минтақаи №2» дар ноҳияи Балҷувон Исмаилов Ҷумаҳон бо маблағи 230 ҳазор сомонӣ аз ҷуқури 61 метр об бароварда шуд. Ин хатти об барои ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ ва деҳаҳои Сари Мазор, Балҷувон ва болои Қалъаи Мири Балҷувон гузаронида шуда, сокинони деҳаҳои номбурда бо оби ошомидани таъмин мегардонанд.

Иқдоми мазкур шаҳодат аз он мебахад, ки идеяи созандаи Аксияи Ҳизби



«Якҷоя ҳал мекунем!», ки ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, ба дарки ҷомеа пурра расида, дар айни замон чунин иқдоми

наҷибонаву хайрхоҳонаи аъзои Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон боиси пайравист.

н. БАЛҶУВОН

НАМОИШИ ҲУНАРОҲОИ МАРДУМӢ ВА МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ МАЙДОНЕСТ БАРОИ ТАБОДУЛИ ТАҶРИБА



Чихати дар амал татбиқ намудани ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик бо маҳал ва иҷрои дастуру супоришҳои мақомотҳои болоӣ ба бобати баргузори вохӯрию мулоқот дар деҳаю маҳаллаҳои ноҳия дар деҳаи Яққасадаи ҷамоати деҳоти ба номи Бобоюнуси ноҳияи Темурмалик вохӯрии нақшаи қордонии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии

Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик бо сокинон баргузор гардид.

Дар рафти мулоқот наҷуст хониши сиёсий дар бораи самтҳои афзалиятноки фаёолияти ХХДТ, вобаста ба сафари қорӣи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шахру ноҳияҳои ВМКБ ва мулоқоташон бо роҳбарону фаёолони вилоят, натиҷаҳои наҳустин сафари давлатии Пешвои миллат ба Ҷумҳурии Ёзбекистон, инчунин дар масъалаи Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ бо иштирок ва ҳамкориҳои бевоситаи ваки-

лони ҷамоати номбурда ва фаёолони деҳа гузаронида шуд. Доир ба суҳанронии раиси Кумитаи Раҷабзода Маҳмадсаид вакили ҷамоати Ашӯров Тағай андешаронӣ кард.

Сипас, бо иштирок ва фарогирӣ зиёда аз 70 нафар хунарамандону кишоварзони моҳири маҳаллаи намоиши хунароҳои мардумӣ ва маҳсули дастони кишоварзон ташкил карда шуд. Зимни намоиш сокинони деҳаи Яққасада, дастовардҳои хунарии худ ва маҳсулотҳои кишоварзиро ба маърази тамошо гузоштанд.

Дар охири вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Темурмалик Раҷабзода Маҳмадсаид ва намоёндаи ҷамоати деҳоти номбурда Саймаҳуди Саймуҳиддин ба созмондихандагони намоиши хунароҳои мардумӣ изҳори миннатдорӣ баён намуданд.

н. ТЕМУРМАЛИК

ҲАДАФИ НАҲЗАТИЁНИ КЌРДИЛ НИЗ МИСЛИ БОСМАЧИҲО ОМУЌЗГОРОН ВА РАВШАНФИКРОНО НОБУД КАРДАН АСТ!

Ҳолати кунунии ҷаҳони имрӯза аз ҳар як инсонии худогоҳу ватансоз тақозо менамояд, ки дар ҳифзу тақими дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ беш аз ҳарвақта камари ҷиммат бандад. Зеро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин масъала тавачҷуҳ зоҳир намуда, ҳифзи дастовардҳои истиқлолиятро ба сифати ғояи миллӣ муайян карданд.

Ба ҳифзи Истиқлолияти давлатӣ ҳимояи асолат, забон, расму ойин, ва фарҳанги миллӣ низ марбут аст. Дар шароити имрӯза як зумра наҳзатиёни лаънатӣ, ки ҳанӯз солҳои навадум кӯшиши бугӣ кардани Истиқлолияти давлатиро доштанд, дигарбора кӯшиш доранд бо тарғиби фарҳангу андешаи бегона ва ба низоъу тафрика овардани миллати тоҷик пояҳои Истиқлолияти давлатиро заиф созанд. Бояд гуфт, унсури ғояи муҳим дар мубориза бар зидди терроризм ва дигар намудҳои таҳрибкорӣ фаҳанги миллӣ мебошад. Аз ин ҷост, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бахши таълиму тарбия ва тарғиби фарҳанги миллиро омилҳои асосии рушди давлатдорӣ ва наҷоти миллат меҳисобанд. Зеро танҳо инсонҳои соҳибмаърифату худшинос, дорони алоқи неку фарҳанги воло метавонанд хувияти миллии худро ҳифз намоянд, яъне таълиму тарбия заминаи устувор дар тарбияи ахлоқианд ва онҳо дар ташаккули насли наврас ҳамчун шахсияти комил ба воя расидан нақши муҳим доранд. Ғановати маънавий дар ташаккули шахсият бештар аз сарватҳои моддӣ арзиш дорад.

Омузиш ва парвариши руҳияи илму фарҳанг (аз ҷумла фарҳанги техникӣ) дар насли ҷавони ҷомеаи имрӯза бояд ба суннати миллӣ таъдил ёбад, вагарна дар ояндаи наҷандон дур шохиди ғочияи

бузурги инсонӣ, фарҳангсезӣ ва фуру рехтани пояҳои ахлоқи чамъият хоҳем шуд, ки мақсади ниҳони наҳзатиёни лаънатӣ ҳам ҳамин аст. Муҳим аст, ин талошҳо, ки мо барои баланд бардоштани сифати зиндагии харрӯзаӣ худ мекунем, бояд дар ахлоқи суннатии миллатамон сурат биғананд.

Дар ҳақиқат инсон дар ҳамаи марҳила ва пояи илму дониш ҳамеша ба панду насихати пирон ва солеҳон ниёзманд аст. Ба ҳар ҳол пастию баландии ин зиндагӣ хоҳу ноҳо ҳар руҳияи инсон осоре мегузорад. Маъмулан, агар ӯ аз панду насихати насихатгарон дур шавад, баъд аз ба худ омадан мебинанд, ки бисёре аз хислатҳои инсониро аз даст додааст ва ба ҷои онҳо як силсила сифатҳои ҳайвониро касб кардааст. Сифатҳои ҳайвоние, ки як гурӯҳ пайравони гумроҳи наҳзати доранд. Албатта сабаби ин ҳама дигаргунӣ камтаваҷҷуҳӣ ба панди омузгорону насихатгарон мебошад. Расман ин қонуни ахлоқи рафтор тавассути он табақае аз насл ба насл интиқол дода мешавад, ки маъмулан онҳоро “рушанфир” (зиёӣ) меноманд. Агар дар миёни наҳзатиён лоақал як равшанфир мебуд, ҳеҷ гоҳ аз замони ҷаҳолати босмачиён ба тавсиф ёд намекарданд. Босмачиёне, ки омузгоронро дар майдон зинда оташ заданд. Солҳои навадум низ ҳамин наҳзатиёни беҳираду торикдил буданд, ки нони омузгорро харом мегуфтанд.

Инсонии рушанфир пеш аз ҳама бояд дорони дониши фарогир, ҷаҳонбинии васеъ ва босмаърифат бошад. Осори адабии ниёғони хеш ва ҷаҳонӣ, мусикии классикӣ ва муосирро хуб донанд, андешаҳои озад баён созанд, андешаи дурусти дигаронро эҳтиром гузорад ва масъулиятнокии худро ҳифз намояд.

Дониши инсон ҳангоме метавонад барояш муфид бошад, ки аввал худро ӯро ислоҳ кунад ва баъд аз он метавонад барои дигарон дарси ибрат гардад.



Баръакси ҳол, на танҳо вайро огоҳӣ намедихад, балки ӯро ба гумроҳии мутлақ мекашад ва дар натиҷа, монанди касе хоҳад буд, ки ба истилоҳ аз ҷуқури берун ояду боз ба ҷоҳе афтад. Бинобар ин лозим аст, ки ҷавонон ҳушёр бошанд, то дучори нақшаҳои ҳилагарони гумроҳунандаи гуногун, хусусан наҳзатиён нашаванд. Чунон ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуда буд: “... Ҷавонони мо бояд зиракии сиёсиро аз даст навода, баҳри ҳифзи Ватани азизамон Тоҷикистон кӯшиш намуда, бар зидди ҳар гуна зухуроти бегонапарастӣ мубориза баранд”.

Муҳаммад Ҳичоз менависад, ки “ҷавонӣ шӯбае аз девонагист”, ё дар урфият мегӯянд, ки:

Дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист,

Гурги золим вақти пирӣ мешавад, парҳезгор.

Албатта, гарчанде ки ҷавонӣ як давраи фаромӯшнашавандаи ҳаёт мебошад, набояд аз тақопҳои зиндагӣ дур рафт,

ҷаҳо ки ончи ки бо мост ва дар мост ин тақозои замони аст. Аз он дурӣ ҷустан, узлат ихтиёр кардан ҳам аз рӯи одамият нест, чунки бо замона ҳамқадам будан ин сифати зотии (ирсӣ) инсон аст. Чунон ки муаллимони инсоният мегӯянд: “Онҳо ки ба кунчи узлат меҳазанд ва аз ҳаёқи муҳит мегурезанд, рози вучуд ва фалсафаи офариниширо намедонанд. Барҳезед домани ҷиммат бар занед, бикӯшед ва зиндагиро ба по доред, монанди зиндабагӯрон худро дар кунчи узлат дафн накунед ва ҳаргиз аз Худованд нахоҳед, ки шуморо аз зиндагӣ ба канор барад”.

Дар фарҷом, сухани Пешвои миллатро ба хотир меоварем, ки қайд намуна буд: «Ҷавонон қувваи бузург, нерӯи созанда ва ояндаи миллатанд». Бояд ҷавонони имрӯза сазовори ин бовариҳои Пешвои миллат бошанд ва дар ҳамаи амали рафтори хеш ботаҳаммул ва боандеша бошанд.

Аҳадов Шамсулло – узви гурӯҳи вакилии ХҲДТ дар Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Балҷувон

МИЛЛАТИ ТОҶИК ҲЕҶ ГОҲ БА ҲОҶАГОНИ ХОРИҶИИ НАҲЗАТИЁНИ ХОИН ТАСЛИМ НАМЕСШАВАД



Курбонова Шахло, узви гурӯҳи вакилии ХҲДТ дар Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Панҷ

Яке аз хусусиятҳои асосии миллати тоҷик доштани хисси мустақили буда, дар тамоми давраи мавҷудияти худ онро талаб намуда ва барои ҳифзи он ҷоннисориҳои зиёд намунадааст. Бинобар ҳамин, миллати тоҷик барои доштани хисси озодихоӣ ва бузургманишӣ дар тӯли таърихи гузаштаи худ ба ҳучумҳои бераҳмонаи душманони истилоғар дучор шудааст. Гузаштаи пурифти-

хори миллати тоҷик намегузорад, ки миллати мо тобеъ ва дастнигари бегонагон бошад. Гузаштагони миллати тоҷик ҳамеша дар бораи бузургии ва озодихоии миллати мо асарҳо офаридаанд. Онҳо озодӣ ва истиқлолиятро ганҷи беҳамто доништа, ҳамеша таъкид намудаанд, ки ояндагон бояд қадри онро бидонанд ва ҳаматарафа барои ҳифзи он талош намоянд. Дар вазъияти мавҷудаи муосир доштани истиқлолияти сиёсӣ яке аз рукнуҳои асосӣ доништа мешавад, чунки бе доштани истиқлолияти сиёсӣ ҳеҷ миллате бақои худро ҳифз намуда наметавонад. Барои ҳифзи бақои миллат ва таъмини зиндагии шоиста ба ҳар як фард фаҳмиши доштани истиқлолияти сиёсӣ амри ногузир мебошад. Ин нукта аз ҷониби Президенти кишвар борҳо зикр шуда, аз ҳар як сокини кишвар хоҳиш шудааст, ки ба қадри истиқлолият бирасанд ва онро чун гавҳараки ҷашм ҳифз намоянд. Хушбахтона, баъди саргардонҳои зиёди таърихи миллати тоҷик бо захматҳои фарзандони боору

номусаш дубора соҳиби давлати мустақили ҳуқуқбунёди ягона гардид. Ба ҳар як сокини Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки қадри истиқлолиятро доништа, барои тақими он содиқона хизмат намояд ва барои ҳифзи он ҳамеша тайёр бошад.

Мутасифона, гурӯҳҳои ва нафароне ҳастанд ки бо вучуди ҳамин қадар хиёнатхое, ки карданд, боз ҳам Пешвои миллат бо онҳо созиш намуданд, бо онҳо аҳду паймони сулҳ бастанд, вале онҳо ба хотири ваъдаҳои дурӯғини хоҷагони худ ин аҳду паймонро шикастанд ва аз дӯсте, ки онҳоро бахшида буд, мансаб дода буд, расман шинохта эътироф карда буд ва имкониятҳои васеъ дода буд, кӯрнамакони буриданд ва ба душманони ин миллат ва ин давлат пайвастанд, чунки онҳо ба ихтиёри худ нестанд, балки бозичаи дасти душманон ва бадҳоҳои ин миллат ва ин давлат ҳастанд ва намехоҳанд, ки ин миллат ва ин давлат рушд кунад ва тинчу ором бошад. Раванди воқеоти гузаштаву имрӯза

ва аъмоли ночавонмардонаи наҳзатиёни террорист нишон медиҳад, ки барои ин гурӯҳи сияҳкор истиқлолият, давлат ва хувияти миллӣ ҳеҷ арзише надоранд. Аъзои фирории ТТЭ ҲНИ, ки ҳамчун абзори бозихои сиёсӣ истифода мешаванд, ҳанӯз ҳам аз кирдорҳои нангине, назирӣ таъсиррасонӣ ба мафкураи мардум, бесубот кардани вазъи дохилии Тоҷикистон даст набардоштаанд ва ҷашми умед ба он доранд, ки бо чунин амалҳои носавоб аз хоҷагони бурунашон пул меситонанд. Зеро онҳо ғуломи пулу сармоя гашта, ба асли арзишҳои инсонӣ пушт гардондаанд.

Чун оина равшан аст, ки дастовардҳои бособиқаи давлату миллати тоҷик, ҷойгоҳи баланди Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ тавассути шохҷорихои беназири Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон наҳзатиёнро башиддат норухату асабонӣ кардааст. Ин ҳақиқатро метавон аз ма-

толибу гузоришоти ғаразноки сомонаҳои интернетие, ки таҳти ҳимояти молии хоҷагони ТТЭ ҲНИ қарор доранд, дарёфт. Қаламбадастони хоину беномус ба маҳзи ризоияти муассисонашон аз ҳеҷ дурӯғу тавтеасозӣ нисбат ба давлату Ҳукумат ва мардуми тоҷик парҳез намекунанд ва гумон аст, ки барои ислоҳи худ дар ин самт гоми мусбат бардоранд. Зеро чунин бешарафӣ одати деринаву зотии ин гурӯҳи аввомфореб мебошад. Аз ин рӯ, ҳар даъвое, ки ин гурӯҳи худбохта оид ба озодиву озодандешӣ пеш меоварад, ҳарфи дурӯғе беш нест. Зеро исботи дурӯғпардозиву тавтеасозии террористони наҳзати қори мураккабе набуда, бо як нигоҳ ба таърихи роҳи тайкардаи ТТЭ ҲНИ ҳамаи воқеиятҳо пеши назар меоянд. Ҳеҷ як фарди худогоҳ инкор нахоҳад кард, ки ин ташкилоти террористӣ аз бунёдаш зиддимилливу хурофотзада буда, то кунун ҳеҷ амали хуберо ба манфиати давлату миллати тоҷик анҷом наводааст.

ХУНАРМАНДОНИ ҶАВОН МАҲСУЛИ ДАСТИ ХУДРО БА НАМОИШ ГУЗОШТАНД



Бо ибтикори Кумитаи иҷроияи ҶХДТ дар шаҳри Леваконт бахшида ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар Литсейи касбӣ саноатии кимиёвии шаҳр чорабиниҳои фарҳангӣ сиёсӣ бо иштироки аъзои намоёндагии ТҶҚ "Созандагони Ватан" дар сатҳи баланд баргузор гардид.

Пеш аз оғози чорабинӣ

омӯзгорону донишҷӯён, аъзои намоёндагии ТҶҚ "Созандагони Ватан" хунарҳои пазандагӣ, дӯзандагӣ, қуроқдӯзӣ, чакандӯзӣ, бофандагӣ, дуредгарӣ, оҳангарӣ бо дастони худ тайёрнамудаашонро ба маърази тамошо гузоштанд.

Сухани ифтитоҳиро роҳбари намоёндагии ТҶҚ "Созандагони Ватан"-и Литсейи касбӣ саноатии кимиёвӣ Расулов Меҳрочиддин

оғоз карда доир ба ин неъматӣ бузургии давлату миллат дар тӯли 27 соли соҳибистиклолии кишвар андешаронӣ карда, ибрыз намуд, ки Раиси муаззамӣ ҶХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро нерӯи созандаву бунёдкор гуфта, ба мо ҷавонон эътимомди қавӣ доранд.

Сипас, аъзои намоёндагии ТҶҚ "Созандагони Ватан" бо шерьҳои ва рақсу сурудҳои дар васфи ватану ватандорӣ тайёрнамудаашон таъби ҳозиринро болида намуданд. Дар охир аз тарафи раиси Кумитаи иҷроияи ҶХДТ дар шаҳри Леваконт ба иштирокчиёни ҷаҳол Сипосномаи хизбӣ тақдим карда шуд.

ш. ЛЕВАКАНТ

АМАЛИГАРДОНИИ АКСИЯИ ҲИЗБИИ «ЯҚҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» МУШКИЛОТИ СОКИНОНРО ОСОН МЕКУНАД!

Бахшида ба 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади амалигардонидани Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Яқҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки ҷаҳолон, аъзо ва ҷонибдорони ҶХДТ дар маҳаллаи Арабхона корҳои ободониву созандагӣ доир карда шуд.

Бо ибтикори Ташкилоти ибтидоии хизбӣ «Арабхона» бо мақсади ба роҳ мондани корҳои ободонӣ, беҳтар намудани шароити зиндагии сокинони маҳалла, сазовор истикбол намудани ҷашни 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар амал тағбиқ намудани ҳадафҳои созандаи ҶХДТ Ак-



сияи хизбию баргузор намуда, қўҷаҳои маҳалла, ки дар фасли зимистон барои рафтумоади сокинон мушқили меовард, бо хашари дастаҷамъона санғфарш карда шуданд.

Сокинон аз иқдоми неки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

миннатдор буда, ибрыз доштанд, ки минбаъд низ қўшиш мекунанд, ки дар корҳои созандагиву бунёдкорӣ, хурамгардониву ободонӣ саҳми арзандаи худро гузоранд.

ш. Н. ХУСРАВ

СОКИНОНИ ДЕҲА БА ХУШЁРИИ СИЁСӢ ДАЪВАТ КАРДА ШУДАНД

Дар деҳаи Доробии ҷамоати деҳоти Ҷомбаҳт сокинони деҳа баромади кормандони Кумитаи иҷроияи ҶХДТ дар ноҳия Сайҷалол Сатторов, Ш. Набиев ва вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия аз ҳавзаи интихоботии №12 Ҷанғихон Одинаевро дар бораи самтҳои афзалиятноки ҷаҳолияти ҶХДТ ва хатарҳои терроризм, ки рӯз то рӯз дар ҷаҳон доман паҳн намуда, аҳли башарро ба таҳлука андохтааст, бо диққат гўш намуданд.

Дар ҷамъбасти ҷаҳолияти ТТЭ ҶНИИ ва амалҳои террористии со-



дирнамудаи сарварон ва аъзои он ба таври қатъӣ маҳкум карда шуд.

Намоиши хунарии ба ифтитоҳи Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ташкил намуда, бо номгўй ва рангорангӣ писанди тамошобинон гардид.

Инчунин, қисмати тарғиботии Аксияи хизбӣ «Яқҷоя ҳал мекунем!» дар деҳа гузаронида шуд, ки сокинон дар ҳамдастӣ иҷрои корҳои муҳим ва ҳалталабро ба ўҳда гирифтанд.

ш. ХОВАЛИНГ

ОБУНА

БА НАШРИЯИ «ҲАМРОЗИ ХАЛҚ» БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД

Нарҳи обуна бо назардошти ҳаққи хизматрасонию почта 60 сомониро ташиқил дода, маблағҳои пардохти обуна ба таври нақдӣ ва ё ғайринақдӣ ба суратҳисоби зерин интиқол дода мешаванд:

С/ҳ: 20202972000180000014, РМБ: 350501707, РМА: 280003903,

Филиали ҶСК «Бонки Эсхата» дар шаҳри Бохтар

Наширия «Ҳамрози халқ» минбари афкори созанда ва инъикоскунандаи ҷаҳолияти хизбӣи вилояти Хатлон мебошад.

ТАЪЗИЯ

Раёсати Шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Хатлон бинабар даргузашти собиқадори меҳнат, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ Муҳаббат Шарифов ба наздикони марҳум ҳамдардӣ байн мекунад.



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

Муассис:

Кумитаи иҷроияи ҶХДТ дар вилояти Хатлон

Масъули ҷоп:

Орзу ҲАМИДИЁН

Ҳайати мушовара:
Давлатноҳ ГҮЛМАҲМАДЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:

Зебо БОЗОРОВА,
Аловуддин АМИРЗОДА,
Хусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҶХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дўш нагирад.

Ақсу дарҳост ва номаҳо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳо истифода шудаанд, муаллифонашон масъулиятро доранд.

Нашрия тахти рақами 627 дар Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

Суроға:

735140, ш. Бохтар,
қўҷаи Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Ҷопхонаи ҶДММ «Шохин-С», теъдод: 11400 нусха



ҶАҶОН ДАР ЯҚ ҶУМЛА

► Минтақаҳои наздисоҳилии Гаитиро зилзилаи навбатӣ такон дод, ки ҷунбиши кишри замин мутобиқ ба ҷадвали Рихтер наздики 5,5 баллро ташкил дода, дар натиҷа 14 нафар ба ҳалокат расид;

► Дар штати Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳиди Амрико автомобили сабукрави тамғаи «Лимузин» ҳомили меҳмонони як ҷашни арӯсӣ ба садама дучор гардид, ки дар пайи ҳодиса 20 нафар ҳалок шуд;

► Дар пойтахти Ироқ-шаҳри Бағдод тарқиш ба амал омад, ки бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, 12 тан ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд;

► Ҳадамоти наҷотдиҳии Испания аз дарёи Алборан давоми ҷанд рӯзи охир беш аз 670 муҳоҷири ғайриқонунии африқоиро аз ғарқшавӣ наҷот доданд;

► Шумораи ҷавғидагон бар асари зилзила ва сунами дар Индонезия ба 1200 нафар расида, дар натиҷаи офати табиӣ 16 ҳазор нафар аз манзили зист маҳрум монд;

► Дар шаҳри Гуадуаси Калумбия автомобил анбӯҳи одамнро пахш кард, ки дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расида, 10 тани дигар маҷрӯҳ шуд;

► Дар қисми шимолии вилояти Форёби Ҷумҳурии исломии Афғонистон гурӯҳи силоҳбадастон ба нуқтаи гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла карданд, ки бар асари ҳодиса 10 нафар корманди мақомот ба ҳалокат расида, 4 каси дигар ҷароҳат бардошт;

► Дар ҷазираи Сулавеси Индонезия шумораи ҳалокшудагон бар асари заминларзаи шадид ва тўфон қариб ба 2000 нафар расида, наздики 3000 нафар бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ шудаанд;

► Дар Ҷумҳурии Конго автомашинаи борбари ҳомили маводи сўзишворӣ ба нақлиёти дигар бархўрд, ки дар натиҷа тарқиш рух дода, бар асари он 60 нафар оташ гирифта ҳалок шуданд;

► Дар вилояти Қандаҳори Ҷумҳурии исломии Афғонистон автомобили мусофиркаш дар роҳ маводи тарқандаи худсохти террористон хобондаро зер кард, ки дар натиҷа тарқиш ба вуқў пайваста, 18 нафар ба ҳалокат расид;

► Дар яке аз минтақаҳои хатарноки қўҳии шаҳри Утарқашӣ Ҳиндустон автобусе, ки сайёҳонро интиқол меод, аз баландии 150 метр ба дара афтада, боиси марги 9 нафар ва ҷароҳат бардоштани 5 нафар гардид;

► Ҳукумати Ливия 96 нафар гурезаро, ки шаҳрвандони Бангладеш ва Покистон буда, меҳостанд тавассути ин кишвари ҷанғзада ба давлатҳои аврупоӣ роҳ ёбанд, ба ватанашон баргардонданд;

► Дар минтақаи Калабраи Италия боришот обхезиро ба миён овард, ки бар асари ин офати табиӣ 2 нафар ҷон бохта, 1 кўдаки дигар бенишон гардид;

► Гурӯҳи силоҳбадастон ба сокинони шаҳри Басейи Ҷумҳурии Нигерия ҳамла карданд, ки бар асари ҳодиса 18 нафар сокинони осоишта, аз ҷумла занону кўдакон ҳалок шуданд.